

Такриз

ба автореферат ва диссертатсияи Бердиёрова Гулбарг Ибодуллоевна дар мавзуи “Муқоламаи фарҳангҳо ва нақши он дар таҳаввули низоми иҷтимоӣ - фарҳангии ҷомеаи Тоҷикистон” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯи ихтисоси 09.00.11-фалсафаи иҷтимоӣ

Вобаста ба тағиироту дигаргуниҳое, ки дар низоми иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангии ҷомеаи муосир ба вуқӯъ омада истодаанд диссертатсияи Бердиёрова Гулбарг Ибодуллоевна “Муқоламаи фарҳангҳо ва нақши он дар таҳаввули низоми иҷтимоӣ-фарҳангии ҷомеаи Тоҷикистон” яке аз мавзӯъҳои муҳим ва ба пажуҳиш ниёздоштаи фалсафаи иҷтимоӣ ба хисоб меравад. Зарурати таҳкиқи ин мавзӯъ аз он ҷиҳат мубрам аст, ки имрӯз ҷомеаҳо ҷиҳати ҳалли масоили муҳими ҳусусияти иҷтимоӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ ва иқтисодидошта ба ҳамкорӣ, шарикӣ, ҳусни тафоҳуми яқдигар эҳтиёҷ доанд. Ягон ҷомеа дар алоҳидагӣ наметавонад, мушкилоти ҷойдоштаи ҳудро бартараф карда, барои мардумни қишвараш ниёзҳои мавриди аввалро таъмин намояд. Пас, ба роҳ мондани муқолама, мубодила, ҳамкории тарафайн роҳи муваффак гаштан ба ин ҳадафҳо мебошад. Ё ҳуд чӣ тавре диссертант ба маврид зикр менамояд муқоламаи фарҳангҳо - ин воситаи ҷалби намояндагони тамаддунҳо ба бахс, табодули назар, ҳаллу фасли масоили муҳталиф, тарғиб ва ҳифзи арзишҳои моддию маънавӣ ҷиҳати бақои миллатҳо тавассути риояи фарҳанги таҳаммулгарӣ, эҳтироми яқдигар ва давват ба ҳамдилию ҳамзистӣ аст. Аз ин рӯ, ташаккул додани назарияи умунии муқоламаи фарҳангҳо муҳим аст ва мураккабии ин вазифаро муайян ва равшан соҳта, бо шаклҳои мушаҳҳаси таърихии ҳаёти инсон мусоидат менамояд.

Мақсади таҳқиқот таҳдили асосҳои илмӣ-методологии масъалаи муқоламаи фарҳангҳо ва муайян намудани нақши Ҷумҳурии Тоҷикистон

дар тавсеа ва таҳқими он мебошад. Вазифаҳое, ки дар заминаи мақсади гузаштуда пешниҳод карда шудаанд, ичро гардидаанд.

Навғонии илмии таҳқиқот натиҷаҳои илмиин зерин ба ҳисоб рафтанд: таҳлили генезиси гуфтугӯи фарҳанѓҳо дар доирани ањанаҳон иҷтимоӣ-фалсафӣ ба ичро расида, нишон дода шудааст, ки дар фалсафаи иҷтимоӣ дарки табииати шаклҳои муколамаи фарҳанѓӣ ва контекстҳои муколама дар ташаккули шуури иҷтимоӣ-фарҳанѓӣ чӣ гуна тағйир ёфтаанд; рушди ҳаёти мусоири иҷтимоӣ-фарҳанѓӣ дар контексти ҷаҳонишавӣ тавассути диалектикаи глобалий ва маҳаллий, дифференсиалий ва интегралӣ, конунӣ ва маргиналий пешниҳод карда мешавад; нишон дода шудааст, ки муколама роҳи барқароршавии ваҳдати маънавӣ дар сатҳи байнишахсӣ ва фарҳанѓӣ мебошад ва дар шароити ҷаҳонишавӣ муколамаи фарҳанѓҳо омили пешбарандан хифзи якнорҷагии фазони фарҳанѓӣ мебошад; асоснок карда шудааст, ки дар ташаккул ва тавсеаи гуфтугӯи тамаддунҳо ба сифати сарҷашмаи назариявӣ ва амалий осори насию назмӣ ва фалсафии тамоили ахлоқӣ ва инсоншиносӣ доштаи муғафакирони тоҷику форс оид ба пайдоиши олам, низоми коннот, ҳикмати давлатдорӣ ва оиладорӣ хизмат карданд; муқаррар шудааст, ки дар шароити рафъи буҳрони маънавиёт ва хифзи якпорҷагии фарҳангии ҷомеаи Тоҷикистон муколама шакли созандан муносибатҳон байнифарҳанги ҳалқҳои мӯқими он ва роҳи беҳтарини ҳаллу фасли мушкилоти иҷтимоии онҳо мебошад; асоснок карда шудааст, ки дар давраи истиқлолият асоси давлатдории миллии тоҷиконро низоми дунявият, арзишҳои ахлоқӣ ва ҳукуқии умумии инсонӣ ташкил медиҳанд. Ифротгарӣ, ки дар заминаи низоъҳои динию мазҳабӣ ва миллӣ пайдо шуда, идеологияи онҳо раванди барҳӯрди тамаддунҳоро метезонад, ба ҳастии инсоният ҳатар дорад.

Заминаи методологии таҳқиқотро маҷмуи принципҳо ва муносибатҳо, усулҳои таҳқиқотии фалсафӣ ва мантиқии маърифат ва дақиқ кардани масъалаҳои матраҳи буда, аз ҷумла, методи таҳқиқотии

таърихӣ, фалсафӣ-мукоисавӣ, мантиқӣ-таҳлилӣ, герменевтики, низомнокӣ, муносибати байнифаниӣ, ки бо соҳаи фалсафаи иҷтимоӣ иртибот дорад ва гайра ташкил медиҳанд. Ба сифати манбаҳои назариявии таҳқиқот асарҳои файласуфон, чомеашиносон, фарҳангшиносони ватанию ҳориҷӣ мавриди истифода карор дода шуданд.

Аҳамияти назариявӣ ва илмию амалии таҳқиқотро хулосаю тавсияҳои амалий барои дарки моҳияти назарияи гуфтугуи тамаддунҳо. муайян кардани накш ва ҷойгоҳи тоҷикон дар тавсееи муколамаи фарҳангҳо, накши гуфтугуи тамаддунҳо дар эҷоди сулҳи тоҷикон, нешгирӣ аз зуҳури ҳаракатҳои ифротӣ ва терористӣ ва гайра барои пажуҳишгарон, низоъшиносон аҳамияти назарӣ ва амалий доранд, ташкил медиҳанд. Ҳамзамон, маводи диссертатсия барои таҳия намудани рисолаҳои илмӣ, китобҳои ларсӣ аз соҳаҳои илмҳои ҳусусияти иҷтимоӣ-сиёсӣ ва инсонгароидошта, судманд аст.

Бо вуҷуди муваффакиятҳои илмӣ диссертатсия аз камбудиҳо ори нест. Аз ҷумла, ба андешаи мо дар як зербоби алоҳида таҳқиқ ва таҳлил намудани хизматҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомали Раҳмон дар тавсее ва гуфтугуи тамаддунҳо арзиши илмии кори таҳқиқотиро боз ҳам мукаммал менамуд.

Камбудии ҷойдошта ҳусусияти тавсиявӣ дошта, дар корҳои илмин минбаъдаи диссертант ба эътибор гирифтани он ба мағният мебошад. Интишороти аз рӯи мавзӯи диссертатсия таҳия ва нашркардаи диссертант мазмун ва моҳияти таҳқиқотро инъикос менамоянд.

Дар маҷмуъ, диссертатсияи Бердиёрова Гулбарг Ибодуллоевна лар мавзуи “Муколамаи фарҳангҳо ва накши он дар таҳаввули низоми иҷтимоӣ-фарҳангии ҷомеаи Тоҷикистон” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯи ихтисоси 09.00.11- фалсафаи иҷтимоӣ ба талаботи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгу буда, муаллифи он барои сазовор гаштан ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз руи ихтисоси 09.00.11 - фалсафаи иҷтимоӣ арзанда мебошад.

Номзади илмҳои фалсафа, дотсент

мунидири кафедраи

фалсафа ва сиёsatшиносии

Донишгоҳи аграри Тоҷикистон

ба номи Ш.Шоҳтемур

У.Н. Раҳматов

Имзои Раҳматов Убайдулло Нематови про
тасдик мекунам: сардори шӯъбай ТАЪМИНОТИ
ХУҚУҚИ ҶАҲОНГИРӢ
ТАЪМИНОТИ ХУҚУҚӢ
ВА КАДРӢ
ХУҚУҚӢ ВА КАДРӢ
Донишгоҳи аграри Тоҷикистон
ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур



Раджабова Н.Л.